

I. Ҷарафҳои хизматрасонӣ ба ко-брендҳои кортҳои банкин "UnionPay" Корти миллий				
р/т	Номгуш хизматрасониҳо	Номгуш ҷарафаҳо		
1		Classic	Gold	Platinum
1,1	Хизматрасонии корт (шахсонӣ воқеӣ)	5 TJS	10 TJS	20 TJS
1,2	Хизматрасонии корт (корти маошӣ)	0 TJS	0 TJS	0 TJS
1,3	Барориши такрорӣ корт (Кортҳои шахсӣ, маошӣ)	5 TJS	10 TJS	20 TJS
1,4	Барориши корти иловагӣ (Кортҳои шахсӣ, маошӣ)	5 TJS	10 TJS	20 TJS
1,5	Мӯҳлати амали корт	то 5 сол	то 5 сол	то 5 сол
1,6	Асъори ҳисоби корти	TJS/USD	TJS/USD	TJS/USD
2	Лимити миқдори амалиётҳо ва хароҷоти рӯзонаи корт дар шабакаи НПСМ "Корти Миллӣ" ва дохилишабакавии банки			
2,1	Гузaronидани амалиёт дар ATM/POS:	30 амалиёт	50 амалиёт	беҳудуд
2,2	Гирифтани маблағ аз ATM/POS:	беҳудуд	беҳудуд	беҳудуд
2,3	Пардохти молу хизматрасониҳо:	беҳудуд	беҳудуд	беҳудуд
3	Лимити миқдори амалиётҳо ва хароҷоти рӯзонаи корт дар шабакаи НПСМ "UnionPay"			
3,1	Гузaronидани амалиёт дар ATM/POS:	20	30	беҳудуд
3,2	Гирифтани маблағ аз ATM/POS:	6 000 TJS	10 000 TJS	20 000 TJS
3,3	Пардохти молу хизматрасониҳо:	24 000 TJS	36 000 TJS	50 000 TJS
4	Музди хизматрасонӣ барои амалиётҳои дохилишабакавии банки			
4,1	Гирифтани пули нақд бо воситаи ATM/POS:	-	-	-
-	бо сомонӣ	0,00%	0,00%	0,00%
-	бо доллари ИМА	0.8% min 12 TJS	0.8% min 12 TJS	0.8% min 12 TJS
4,2	Пардохти молу хизматрасониҳо	0,00%	0,00%	0,00%
4,3	Интиқоли маблағ аз корт ба корт	0,00%	0,00%	0,00%
4,4	Дархости бақия	0,60 TJS	0,60 TJS	0,60 TJS
5	Музди хизматрасонӣ барои амалиётҳо дар шабакаи иштирокчиёни НПСМ "Корти Миллӣ" *			
5,1	Гирифтани пули нақд бо воситаи ATM/POS:	0,00%	0,00%	0,00%
5,2	Пардохти молу хизматрасониҳо	0,00%	0,00%	0,00%
5,3	Интиқоли маблағ ба корт (нузурра намудан аз барномаҳои мобилӣ, интернет бонкдорӣ, ҳамёнҳои электронӣ, кортҳои пардохтии банки, терминалҳои худкори хизматрасонии таъшилотҳои қарзии ватанӣ)	2%	2%	2%
5,4	Дархости бақия	0,60 TJS	0,60 TJS	0,60 TJS
6	Музди хизматрасонӣ барои амалиётҳо дар НПСМ "UnionPay"			
6,1	Гирифтани пули нақд бо воситаи ATM/POS:	1% min 12 TJS	1% min 12 TJS	1% min 12 TJS
6,2	Пардохти молу хизматрасониҳо	0,00%	0,00%	0,00%
6,3	Дархости бақия	6,00 TJS	6,00 TJS	6,00 TJS

II. Ҷарафҳои хизматрасонӣ ба кортҳои банкин VISA			
р/т	Номгуш хизматрасониҳо	Номгуш ҷарафаҳо	
7		Classic	Gold
7.1	Хизматрасонии корт (шахсонӣ воқеӣ)	5 TJS	10 TJS
7.2	Хизматрасонии корт (корти маошӣ)	0 TJS	0 TJS
7.3	Барориши такрорӣ корт (кортҳои шахсӣ, маошӣ)	5 TJS	15 TJS
7.4	Барориши корти иловагӣ (кортҳои шахсӣ, маошӣ)	5 TJS	15 TJS
7.5	Мӯҳлати амали корт	то 5 сол	то 5 сол
7.6	Асъори ҳисоби корти	TJS/USD	TJS/USD
8	Меъёри миқдори амалиётҳо ва хароҷоти рӯзонаи корт дар шабакаи дохилибанки		
8.1	Гузaronидани амалиёт дар ATM/POS:	30 амалиёт	50 амалиёт
8.2	Гирифтани маблағ аз ATM/POS:	беҳудуд	беҳудуд
8.3	Пардохти молу хизматрасониҳо:	беҳудуд	беҳудуд
9	Меъёри миқдори амалиётҳо ва хароҷоти рӯзонаи корт дар шабакаи НПСМ "VISA"		
9.1	Гузaronидани амалиёт дар ATM/POS:	20	30
9.2	Гирифтани маблағ аз ATM/POS:	6 000 TJS	20 000 TJS
9.3	Пардохти молу хизматрасониҳо:	24 000 TJS	50 000 TJS
10	Музди хизматрасонӣ барои амалиётҳои дохилишабакавии банки		
10.1	Гирифтани пули нақд бо воситаи ATM/POS:	-	-
-	бо сомонӣ	0,00%	0,00%
-	бо доллари ИМА	0.8% min 12 TJS	0.8% min 12 TJS
10.2	Пардохти молу хизматрасониҳо	0,00%	0,00%
10.3	Интиқоли маблағ аз корт ба корт	0,00%	0,00%
10.4	Дархости бақия	0,60 TJS	0,60 TJS
11	Музди хизматрасонӣ барои амалиётҳои дар НПСМ "VISA" (дохили ҷумҳурӣ) *		
11.1	Гирифтани пули нақд бо воситаи ATM/POS:	0,00%	0,00%
11.2	Пардохти молу хизматрасониҳо	0,00%	0,00%
11.3	Интиқоли маблағ ба корт (нузурра намудан аз барномаҳои мобилӣ, интернет бонкдорӣ, ҳамёнҳои электронӣ, кортҳои пардохтии банки, терминалҳои худкори хизматрасонии таъшилотҳои қарзии ватанӣ)	2%	2%

11,4	Дархости бақия	0,60 TJS	0,60 TJS
12	Музди хизматрасонӣ барои амалиётҳои дар НПБ "VISA" (хориҷӣ кишвар)*		
12,1	Гирiftани пули нақд бо воситаи ATM/POS:	1% min 12 TJS	1% min 12 TJS
12,3	Пардохти молу хизматрасониҳо	0,00%	0,00%
12,4	Дархости бақия	6,00 TJS	6,00 TJS
13	Музди хизматрасонии эквайрингӣ барои дигар қортҳои НППМ "Корти Миллӣ"		
-	Пешниҳоди пули нақд бо воситаи POS	1% min 3 TJS	
-	Дархости бақия дар ATM	3,00 TJS	
14	Хизматрасониҳои ғайрималиявӣ		
14,1	Хизматрасонии SMS-банкинг, (солана)	0,00 TJS	
14,2	Иваз кардани PIN дар ATM/POS	0,00 TJS	
14,3	Барқарорнамони PIN код дар сурати фаромӯш кардан ва ғайра.	0,00 TJS	
14,4	Бастани (блокировка) қорт 60 мурочиати хаттӣ ва шифоҳии мизоҷ	0,00 TJS	
14,5	Кушодани (разблокировка) қорт 60 мурочиати хаттӣ ва шифоҳии мизоҷ	0,00 TJS	
15	Тафтиши шикоятҳои хаттӣ дар асоси аризаи мизоҷ:		
15,1	а) онди амалиётҳои гузаронидашуда дар шабакаи дохилӣ	0,00 TJS	
15,2	б) онди амалиётҳои гузаронидашуда дар шабакаи берунӣ + тарофаҳои НППБ "VISA", НППБ "UnionPay" ва НППМ "Корти Миллӣ"	0,00 TJS	
15,3	Ворид намудани қорти VISA ба рӯйхати манъ (стоп лист) дар як моҳ	50,00 TJS	
15,4	Интиқоли маблағ аз ҳисоби қортӣ, дар асоси ариза ва супоришномаи пардохтии мизоҷ	Мувофиқи тарофаҳои бонк онд ба интиқоли маблағ	
15,5	Тасдиқи бақияи ҳисоби қортӣ дар бланкаи фирмавии бонк	50,00 TJS	
15,6	Зиёднамоии лимити амалиётҳо, хароҷоти рӯзона ва моҳонаи қорт	0,00 TJS	
15,7	Додани иқтибоси қоғазӣ ё электронӣ аз ҳисоби қортӣ, як маротиба дар як моҳ	0,00 TJS	
15,8	Додани нусхаи иқтибоси қоғазӣ ё электронӣ аз ҳисоби қортӣ, зиёд аз як маротиба дар як моҳ барои як дархост	5,00 TJS	

Корти маошӣ - ба мизоҷоне пешниҳод мегардад, ки Ташкилот бо Бонк дар асоси шартномаи тарафайни лоиҳаи музди маош ҳамкорӣ менамояд, ва мизоҷ қораманди ин Ташкилот мебошад.

Дар лоиҳаҳои музди меҳнат Бонк метавонад ҳаққи хизматрасониҳоро вобаста ба шароити бозор, баъдҳои алоҳидаи тарофаро барои шахсони ҳуқуқӣ (резидент/ғайрирезидент) ба таври алоҳида дар асоси шартномаи тарафайн аниқ намояд.

Ба ҳисобҳои қортҳои пардохтӣ маблағро (барои пурра кардани ҳисоб, гузоштани маблағи аввалия ба ҳисоб ва/ё амонати сугуртавӣ) ҳам бо доллари ИМА ва ҳам бо пули миллии сомонӣ аз рӯи қурби асъори муайянашудаи Бонк дар рӯзи пардохтӣ, гузаронида мешавад.

Ҳаққи хизматрасонӣ, ки дар нархномаи мазкур бо доллари ИМА нишон дода шуда, аз рӯи қурби муайянашуда барои қортҳои пардохтӣ аз тарафи Бонк дар рӯзи пардохтӣ, пардохта мешавад.

Дар мавридҳои тағйир ёфтани арзиши хизматрасонии низомҳои пардохтӣ, марказҳои протсессингӣ, марказҳои фардикунонӣ, бонкҳои муросилотӣ, хадамотҳои давлатии бо қарорҳои алоҳидаи ҳукуматӣ ва ғайра, Бонк метавонад яктарафа ба Тарофаҳо тағйироту иловаҳо ворид намояд.

Ҳангоми ATM/POS дар барномаҳои бонкӣ мавқеи ҷойгиршавиаш Тоҷикистон набудан, музди хизматрасонӣ ҳамчун амалиёти берун аз Ҷумҳурии ҳисобида мешавад.